



Котиботи Шӯрои машваратии назди
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон оид
ба беҳтар кардани фазои сармоягузорӣ



НАШРИЯИ МАХСУС

**БАРГУЗОРИИ ФОРУМИ СОҶИБКОРЗАНОН
ТАҲТИ УНВОНИ “ВОСИТАҶОИ МУОСИРИ
РУШДИ СОҶИБКОРИИ ЗАНОН”**

19 ноябри соли 2021

Нашрияи махсус

Тамос: 44 601 00 27/28/29

Суроғаи электронӣ: secretariat@investmentcouncil.tj





Котиботи Шӯрои машварати назди
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон оид
ба беҳтар кардани фазои сармоягузорӣ

БАРГУЗОРИИ ФОРУМИ СОҲИБКОРЗАНОН ТАҶТИ УНВОНИ “ВОСИТАҶОИ МУОСИРИ РУШДИ СОҲИБКОРИИ ЗАНОН”

Дар доираи дастуру супоришҳои Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ –



Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 19 ноябри соли 2021, дар Китобхонаи миллии Тоҷикистон дар доираи таҷлили ҷашни 30-солагии Истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Рӯзи байналмилалӣ бонувони соҳибкор бо ташаббуси Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатии Ҷумҳурии

Тоҷикистон ва Котиботи Шӯрои машварати назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба беҳтар кардани фазои сармоягузорӣ дар ҳамкорӣ бо Вазорати кишоварзии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Кумитаи кор бо занон ва оилаи назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, Бонки миллии Тоҷикистон ва дастгирии Намояндагии Бонки аврупоии таҷдид ва рушд ва дигар шарикони рушд Форуми занони соҳибкор таҷти унвони “Воситаҳои муосири рушди соҳибкории занон” ва Намоиши молу маҳсулоти занони соҳибкор баргузор гардид.

Дар чорабинии мазкур Матлубахон Сатториён, Муовини Сарвазири Ҷумҳурии Тоҷикистон, Саъдӣ Қодирзода, Раиси Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи



Нашрияи махсус

Тамос: 44 601 00 27/28/29

Суроғаи электронӣ: secretariat@investmentcouncil.tj



Шӯрои машварати назди
Президенти Ҷумҳурии
Тоҷикистон оид ба беҳтар
кардани фазои
сармоягузорӣ



Котиботи Шӯрои машварати назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба беҳтар кардани фазои сармоягузори

давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Хилолбӣ Курбонзода, Раиси Кумитаи кор бо занон ва оилаи назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, Барбара Рамбусек, Директори Департаменти гендерӣ ва фарогирии иқтисодии Бонки аврупоии таҷдид ва рушд, намояндагони вазорату идораҳои давлатӣ, роҳбарони ассосиатсияи бонувони соҳибкор, шарикони рушд, коршиносони байналмилалӣ, намояндагони ташкилотҳои молиявӣ ва дигарон иштирок намуданд.



Мақсад аз баргузори Форум ин муаррифии имкониятҳо барои занон, духтарон, ҷавонон ва шахсони имконияташон маҳдуд ба воситаҳои нави молиявӣ, омӯзиш ва мубодилаи таҷрибаи байналмилалӣ чиҳати фароҳам овардани имконият барои пешбурди фаъолияти соҳибкорӣ, баланд

бардоштани фарҳанги андозсупорӣ, муаррифии имкониятҳо чиҳати истифодаи технологияҳои муосир, муаррифии имкониятҳои фароҳамовардашуда дар минтақаҳои дурдаст, муаррифӣ ва шиносӣ бо марказҳои соҳибкорӣ, аз ҷумла курсҳои омӯзишӣ, семинарҳо, тренингҳо дар минтақаҳо, зиёд намудани дастрасӣ ба воситаҳои иттилоотӣ, муаррифии барномаҳо дар самти рушди соҳибкории иҷтимоӣ ба ҳисоб меравад.

Қайд карда шуд, ки бо дастгирии пайвастаи Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии



Нашрияи махсус

Тамос: 44 601 00 27/28/29

Суроғаи электронӣ: secretariat@investmentcouncil.tj





Котиботи Шӯрои машваратии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба беҳтар кардани фазои сармоягузори

Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мақоми зан дар ҷомеа эътибор ва ҷойгоҳи махсусро касб намудааст. Аз ҷумла, дар натиҷаи тадбирҳои андешидашуда бонувон дар тамоми соҳаҳои ҳаёти ҷомеа бо неруи бунёдкоронашон саҳми арзандаи худро дар рушди иқтисодиёти мамлакат мегузоранд.

Пас аз анҷоми қисмати расмии Форум кори минбаъдаи он дар 3 панелҳои алоҳида дар мавзӯҳои “Заминаҳои сиёсӣ, иқтисодӣ ва ҳуқуқии

рушди фаъолияти соҳибкории бонувон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон”, “Рушди иқтисоди бонувон дар соҳаи кишоварзӣ тавассути барномаҳои дастгирӣ. Васеъ намудани имкониятҳо дар минтақаҳо” ва “Васеъ намудани имкониятҳо барои бонувон ба воситаҳои моливӣ ва дигар хизматрасониҳои электронӣ”



идома ёфт.

Дар қисмати ҷамъбасти Форум гузориши модераторони панелҳо шунида шуда, миёни иштирокчиёни форум саволу ҷавоб ва мубодилаи афкор сурат гирифт.

Дар доираи Форум як қатор ёддоштҳои тафоҳум ва созишномаҳои ҳамкорӣ ба имзо расонида шуд.

Котиботи Шӯрои машваратии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба беҳтар кардани фазои сармоягузори

Нашрияти махсус

Тамос: 44 601 00 27/28/29

Суроғаи электронӣ: secretariat@investmentcouncil.tj

